

ТАҚВИМИ ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВӢ-2023

ДАВРАҲО ВА ҚАДАМҲОИ АСОСӢ	МУҲЛАТ
Курси шиносӣ бо низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар се сатҳ: ҷумҳурӣ, шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таълимӣ ва воҳӯриҳо	моҳҳои январ-март
Марҳалаи асосии бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии довталабон	аз 1-уми март то 30-юми апрел (бақайдгирӣ дар нуктаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои интиҳобшуда* ва азнавбақайдгирӣ дар нуктаи бақайдгирие, ки довталаб дар он номнавис карда шудааст)
Фаъл шудани кабинети инфиродии довталабоне , ки дар марҳалаи асосии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд	дар давоми 3 рӯзи қорӣ баъд аз номнавис шудани довталаб
Дастрас кардани даъватномаҳои довталабоне , ки дар марҳалаи асосии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд	то 10-уми июн (макони фиристодани даъватномаро довталаб дар бақайдгирӣ интиҳоб мекунад, нусхаи электронии даъватнома дар кабинети инфиродӣ гузошта мешавад)
Марҳалаи иловагии бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии довталабон	аз 10-ум то 30-юми июн (дар нуктаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои интиҳобшуда*)
Фаъл шудани кабинети инфиродии довталабоне , ки дар марҳалаи иловагии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд	дар давоми 3 рӯзи қорӣ баъд аз номнавис шудани довталаб
Дастрас кардани даъватномаҳои довталабоне , ки дар марҳалаи иловагии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд	то 6-уми июл (аз дафтари асосӣ ва бахшҳои минтақавии Марказ, нусхаи электронии даъватнома дар кабинети инфиродӣ гузошта мешавад)
Даври асосии қисмҳои А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ – синфи 11-ум) ва Б (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ – синфи 9-ум)	аз 1-ум то 7-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳру ноҳияҳои интиҳобшуда***; таърихи рӯз ва макони мушаххаси имтиҳонсупорӣ дар даъватномаи довталаб нишон дода шудааст)
Пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ оид ба вайрон кардани тартиби баргузории имтиҳонҳо – қисмҳои А ва Б	дар рӯзи супоридани имтиҳон – аз 1-ум то 7-уми июл (дар маркази имтиҳоние, ки довталаб дар он имтиҳон супоридааст, аз маркази имтиҳонӣ берун набаромада)
Қабули аризаҳои довталабоне , ки дар даври асосии имтиҳонҳо (қисмҳои А ва Б) иштирок карда натавониста, хоҳиши супоридани имтиҳонро дар даври иловагӣ доранд	аз 1-ум то 9-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳру ноҳияҳо, бахшҳои минтақавӣ ва дафтари асосии Марказ)
Даври асосии қисмҳои В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус) ва Г (имтиҳонҳои иловагии таҳассусӣ)	аз 1-ум то 8-уми июл (дар муассисаҳои таълимии дахлдор)
Даври иловагии қисмҳои В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус)	10-11-уми июл (дар муассисаҳои таълимии дахлдор)

* Рӯйхати нуктаҳои бақайдгирӣ дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.

** Маркази имтиҳонсупорӣ ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. Рӯйхати марказҳои имтиҳонӣ бо нишонии ҳар яке аз онҳо дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.

*** Рӯйхати нуктаҳои иттилоърасонӣ дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.

ДАВРАҲО ВА ҚАДАМҲОИ АСОСӢ	МУҲЛАТ
ва Г (имтиҳонҳои иловагии таҳассусӣ)	
Даври иловагии қисмҳои А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ – синфи 11-ум) ва Б (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ – синфи 9-ум)	12-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе***)
Қабули аризаҳои апеллятсионӣ оид ба вайрон кардани тартиби баргузори имтиҳонҳо – қисмҳои А ва Б	дар рӯзи супоридани имтиҳон – 12-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе, аз маркази имтиҳонӣ берун набаромада)
Эълони натиҷаи имтиҳонҳо	20-уми июл (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, хизматрасонии фиристодани паёмҳо (SMS), дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо)
Пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ оид ба норозӣ будан аз ҳолҳои дар имтиҳонҳо гузошташуда – қисмҳои А ва Б	аз 20-ум то 22-юми июл (дар дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо***)
Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимои асосӣ	25-уми июл (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмҳо (SMS), дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо)
Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимои асосӣ	аз 25-уми июл то 6-уми август
Азнавбақайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимои такрорӣ	аз 12-ум то 15-уми август (дар нуқтаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои интиҳобшуда*)
Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимои такрорӣ	19-уми август (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмҳо (SMS), дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо***)
Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимои такрорӣ	аз 19-ум то 23-юми август
Азнавбақайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимои такрорӣ иловагӣ	аз 24-ум то 26-уми август (дар нуқтаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои интиҳобшуда*)
Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимои такрорӣ	29-уми август (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмҳо (SMS), дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо)
Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимои такрорӣ	аз 29-уми август то 1-уми сентябр

* Рӯйхати нуқтаҳои бақайдгирӣ дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.

** Маркази имтиҳонсупорӣ ва замони имтиҳонсупорӣ ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. Рӯйхати марказҳои имтиҳонӣ бо нишонии ҳар яке аз онҳо дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.

*** Рӯйхати нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар сомонии Марказ ҷойгир карда мешавад.